

МИЗИ МУДАВВАР ҶАНБАҶОИ ҲУҚУҚИИ МУАЙЯНСОЗИИ МАФҲУМИ СОҲИБКОРИИ ЗАНОН ДАР ТАҶРИБАИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ

Рӯзи 31 март соли 2022 бо ташаббуси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ ва Барномаи Бонки аврупоии таҷдид ва рушд дар Осиеи Марказӣ “Занҳо дар тиҷорат” мизи мудаввар таҳти унвони “Ҷанбаҳои ҳуқуқии муайянсозии

заминаи ҳуқуқии фаъолияти соҳибкории



бонувон мебошад. Дар рафти мизи мудаввар таҷрибаи беҳтарини байналмилалӣ вобаста ба муайянсозии мафҳуми соҳибкории бонувон, меъёрҳои стандартӣ барои муқаррар намудани соҳибкории бонувон, инчунин таҳлили

МАВҶУД НАБУДАНИ ШАКЛИ ЯГОНАИ
МАФҲУМИ МУАЙЯНСОЗИИ СОҲИБКОРИИ
ЗАНОН МЕТАВОНАД БОИСИ БА ВУҶУД
ОМАДАНИ ЯК ҚАТОР МОНЕАҶО ГАРДАД

мафҳуми соҳибкории занон дар таҷрибаи байналмилалӣ” ташкил ва баргузор гардид.

Мақсади чорабинӣ муҳокимаи таҷрибаи беҳтарин ва стандарти байналмилалӣ



чиҳати муайян кардани соҳибкории бонувон, усулҳои роҳандозии муайянсозии мафҳуми соҳибкории бонувон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҳияи шаклҳои татбиқи ташаббуси мазкур бо мақсади фароҳам овардани



муносибатҳо оид ба ҷорӣ намудани шакли якхелаи мафҳуми соҳибкории бонувон муаррифӣ гардид. Чорабиниро бо сухани ифтитоҳӣ муовини раиси Кумита – Хуршедаи Қодир ҳусни оғоз бахшида, чиҳати пешбурди сиёсати давлатии дастгирии соҳибкорӣ, таҳкими бахши хусусӣ тавассути фароҳам овардани шароитҳои мусоид, татбиқи самараноки барномаҳои давлатии дастгирии соҳибкорӣ, рушди муколама ва шарикии давлат ва бахши хусусӣ бо мақсади амалигардонии корҳо дар ин самт иброз намуд. Қайд гардид, ки масъалаи беҳтар намудани соҳибкории

бонувон дар ҷаласаи 22-юми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ аз 16 март соли равон мавриди баррасӣ қарор гирифта, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шӯро, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин робита ба мақомоти дахлдор як қатор супоришҳо доданд. Сипас, тибқи рӯзномаи мизи мудаввар, муовини вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Нигина Ализода баромад намуда, вобаста ба мукамалсозии қонунгузорӣ бо мақсади



пешбурд ва мусоидати занону ҷавонон ба соҳибкории хурду миёна, муайян намудани мушкилот ва қадамҳои минбаъда дар самти мазкур ибрози назар намуд. Ҳамзамон, ҷамоҳангсози минтақавии Бонки Аврупои таҷдид ва рушд дар Осиеи Марказӣ Дилдора Тоҷибоева дар мавзӯи “Таҷрибаи байналмилалӣ муайянкунии мафҳуми соҳибкорӣ занон дар доираи қонунгузорӣ ва Ташкилоти байналмилалӣ стандартизатсия (ISO) барои муайянсозии мафҳуми соҳибкорӣ бонувон” муаррифнома манзур намуда, вобаста ба масъалаҳои зерин маълумоти муфассал дода шуд:

- Меъёрҳои тааллуқмандии корхонаҳо ба занон
- Меъёрҳои роҳбаркунии занҳо дар корхонаҳо
- Меъёрҳои моликият дар кооперативҳое, ки занҳо роҳбарӣ мешаванд



- Меъёрҳои идоракунии корхонаҳое, ки ба занҳо тааллуқ дорад ва ё ин ки роҳбаронашон занон мебошанд
- Меъёрҳои идоракунии кооперативҳое, ки аз ҷониби занҳо роҳбарӣ мешаванд

Инчунин, дар кори мизи мудаввар муовини якуми Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Нигорахон Ғаффорзода, муовини Директори Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Қиёмиддин Давлатзода ва сармутахассиси Раёсати тақмили қонунгузори Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маъруза ва муаррифнома баромад намуданд.

Дар фарҷоми чорабинӣ изҳори итминон карда шуд, ки бо дарназардошти нуктаҳои зикргардида ва муҳимияти мавзӯҳои баррасишуда вобаста ба муайянсозии ҷанбаҳои ҳуқуқии соҳибкорӣ бонувон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи



давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон яқчо бо

Котиботи Шӯрои машваратии назди



Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ ва дигар вазорату идораҳои дахлдор корхоро дар самти мазкур тақвият мебахшанд.

Пас аз баррасии мавзӯҳо иштирокчиён атрофи маъалаҳои матраҳшуда мулоҳизаҳои худро баён намуда, корҳо дар самтҳои зерин идома хоҳанд ёфт:

- мусоидати бештар бо мақсади рушди фазои иҷтимоӣ ва меъёри ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тавачҷуҳи махсус ба бонувон тавассути содда намудани низоми андозбандӣ, санҷишҳо, дастрасӣ ба воситаҳои молиявӣ ва замин;
- тавачҷуҳи бештар ба ислоҳоти соҳаҳои афзалиятноки иқтисодӣ, ки аз ҷониби бонувон роҳбарӣ мешаванд, аз ҷумла соҳаҳои нассочӣ, ҳунармандӣ, сайёҳӣ ва хизматрасонӣ, кишоварзӣ

- таҳия, татбиқ ва ҷоринамоии барномаҳо бо тавачҷуҳ ба ҷанбаҳои гендерӣ дар онҳо, ки ба тавсеаи ҳуқуқӣ иқтисодӣ ва имкониятҳои бонувон дар Тоҷикистон равона шудааст.

Зимни ҷамъбасти мизи мудаввар муовини раиси Кумита – Хуршедаи Қодир изҳори итминон намуд, ки бо дарназардошти муҳимияти мавзӯҳои баррасишуда вобаста ба муайянсозии



ҷанбаҳои ҳуқуқӣ соҳибкориҳои бонувон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамзамон, бо мақсади таҳия ва татбиқи ҷанбаҳои гендерӣ дар раванди сиёсат ва қонунгузорӣ, мониторинги таъсир вобаста ба ҷанбаҳои гендерии нақшаҳои миллӣ, стратегия ва лоиҳаҳои рушд тариқи муқаррар намудани меъёрҳо ва нишондиҳандаҳо корҳо дар самти мазкур идома хоҳад ёфт.